

**ББК 67.401.2
УДК 34 С 5
Х 24**

Ш.Қ. ҲАСАНОВ

СТАНДАРТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ТАРБИЯИ ТАШАККУЛИ ҶАҲОНБИНИИ ЗИДДИКОРРУПСИОНӢ БАРОИ ВОРИДШАВӢ БА ИҚТИСОДИ ҶАҲОНӢ

Дар заминаи тадқиқу таҳлили тарбия ва густариши ҷаҳонбинии зиддикоррупсионӣ, ҷаҳонбинии иқтисодӣ нақши санадҳои меъёрӣ-хуқуқии байналмилалии мубориза бо коррупсия мавқеи хосаро касб мекунанд. Меъёрҳои хуқуқии байналмиллалӣ ба монанди санадҳои хуқуқии миллӣ аз принсип ва қоидаҳое иборатанд, ки ба танзиму таъмин ва дарёфти риояи хуқуки инсон нигаронида шудаанд. Дар чунин радиф мақоми тарбия дар густариши ҷаҳонбинии зиддикоррупсионӣ мусоидат мекунад.

Қобили зикр аст, ки тақрибан тамоми кишварҳои аъзои расмиятҳои байналмилали ё расмиятҳои байналмилалии аз ҷониби онҳо эътироғашта вобаста ба самту равиш ва алоқамандии он ба тамаддуни ҷаҳонӣ ба комёбию дастовардҳои бузурги қонунгузории миллӣ замина мешаванд. Аз ин лиҳоз, омӯзиш ва ташвиқи тарғиби расмиятҳои байналмилалии мубориза бо коррупсия барои бартараф намудани нуқсонҳои бесаводӣ ва беҳтар намудани сатҳи фарҳанг ва ҷаҳонбинии зиддикоррупсионӣ сабаб мегардад. Ба ҳамин тартиб, дар миёни ҳама манбаҳои хуқуқии мубориза бо коррупсия ситоиш ва фармудаҳои расмиятҳои байналмилалро мавриди баррасӣ қарор медиҳем. Зоро марому мақсади ҳар гуна расмиятҳои байналмилали таъмини озодӣ ва мусовот аст ва дуруст аст, ки «Коррупсия костакунандай қонуният, адолат, рушди иқтисодиёт, боварии мардум ба давлат ва аз ин лиҳоз боиси ташвишу нигарониҳои ахлоқиву сиёсӣ буда, мубориза бар зидди он талошҳои пайгиронаи мақомоти давлатӣ ва аҳли ҷомеа, истифодаи дастовард ва таҷрибай байналхалқиро дар ин соҳа талаб мекунад» қайд намудааст Маризо Н.Х. [1].

Зимнан бояд гуфт, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали мавҷудияти ҳуд ҳамчун давлати соҳибистиклол принсипҳои хуқуқи байналмилалиро дар соҳаи хифзи хуқуқи башар ҷонибдорӣ менамояд ва ба онҳо содик мебошад [2, с.3]. Ҳамчунин ба сифати манбаҳои муҳими тарбияи шахс замина мегардад.

Санадҳои меъёрии хуқуқие, ки Тоҷикистон эътироф намудааст, ҷузъи таркибии системai хуқуқии ҷумҳурӣ мебошанд. Дар сурати номутобиқатии қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои эътироғардидаи байналмилалии хуқуқӣ, меъёрҳои санадҳои байналмилалии хуқуқӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд (м. 10 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (Сарқонун)).

Меъёрҳои хуқуқии байналмилали маҷмӯи қавоидест, ба монанди санадҳои хуқуқии миллӣ, ки ба танзиму таъмин ва риояи хифзи хуқуқи шаҳрвандон аз хи-

соби таносуби воқеи кафолатҳои давлатӣ ва дар иртибот онҳоро ба яқдигар наздик ва мушаххас менамояд.

Қобили тазаккур аст, ки кишвари соҳибистиклоли мо имрӯз санадҳои зерини байналмиллалии хукуқиро оид ба соҳаи хукуқи инсон ба тасвиб расонид, мавқеи онҳо дар тарбияи инсони комил беназир аст. Аз ҷумла:

- Эъломияи умумии хукуқи башар соли 1948;
- Паймони байналхалқӣ доир ба хукуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ аз 16 декабря соли 1966;
- Конвенсия дар бораи хукуқи қӯдак аз 20 ноябрei соли 1989;
- Конвенсияи байналхалқӣ дар бораи барҳам додани тамоми намудҳои табъизи нажодӣ аз 21 декабря соли 1965;
- Конвенсияи зидди шиканча ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ё таҳқиқунандаи шаъну шараф аз 10 декабря соли 1984;
- Конвенсия дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз нисбат ба занон аз 18 декабря соли 1979.

Дар радифи ин бояд таъқид намуд, ки кишвари соҳибистиклоли мо аъзои дигар расмиятҳои байналмиллӣ гардидааст, ки дар онҳо усулҳои мубориза бо коррупсия ва ташаккули ҷаҳонбинии зиддикоррупсиионӣ таҷдиди назар гардидааст. Бинобар ин, дар баробари муайян гаштани тарзу усулҳои ташаккули ҷаҳонбинии зиддикоррупсиионӣ дар «Стратегияи мубориза бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008 -2012» маҳсусан қайд гардидааст, ки проблемаи ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ, маҳсусан коррупсия ва қонунигардонии (авфи) воситаҳои пулӣ айни замон таҳти назорати қатъии ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор дорад [3]. Бо дарки ин ҳақиқат, мутазаккирем, ки 22 майи соли 2002 Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсияи Созмони Миллали Муттаҳид бар зидди ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ [4], ҳамчун аъзо ба он ҳамроҳ шуд.

Конвенсияи Созмони Миллали Муттаҳид бар зидди ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ 15 ноября соли 2000 бо резолюсияи Ассамблеяи Генералӣ таҳти №55/25 ба тасвиб расидааст. Конвенсия аз 41 модда иборат аст.

Тибқи м. 1 Мақсади асосии ба тасвибрасии Конвенсия аз мусоид ва таҳқими ҳамкорӣ дар бахши пешгирӣ ва мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ иборат аст. Дар Конвенсия маънои мағҳумҳои зайл аз қабили «гуруҳи ҷинояткорон», «фоида аз ҷиноят» ва ба монанди ин дигар ибораҳое, ки дар ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ мавриди истифода қарор доранд, баррасӣ шудаанд.

Дар Конвенсия қайд шудааст, ки давлатҳои аъзои ҳамин Конвенсия дар муқаррар намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои силсилаи кирдорҳое, ки аз ҷониби Конвенсия ҳамчун ҷетириф гардидааст, уҳдадоранд. Инчунин, Конвенсия масъалаҳоро марбут ба ҳамкориҳои байналмиллӣ ва дар ин росто истифодаи имконот ва андешидани тадбирҳои судманди хукуқиро баҳри густариши тарбияи ҷаҳонбинии зиддикоррупсиионӣ ва анҷоми вазифаҳои муштараракро дар ин самт пешбинӣ менамояд.

Ҳасанов Ш.Қ. Стандартҳои байналмилалии тарбияи ташаккули ҷаҳонбинии зиддикоррупсионӣ барои воридшавӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ

Дар м.2 Конвенсия мафхуми «гурӯҳи муташаккили ҷинойӣ» чунин маънидод шудааст: гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди ҷиноятӣ иборат аз се ва зиёда шахсоне, ки дар вақту ҷои муайян амалҳои якҷояи ҷиноятиро бо мақсади содир намудани ҷиноят ва маҷмӯи ҷиноятҳои ҷиддӣ ё аз қабили ҷиноятҳое, ки мувофиқи ҳамин Конвенсия тариқи бевосита ё бавосита ба даст овардани фоидай молиявӣ ва моддиро пешбинӣ менамояд, маънидод гардидааст.

Бояд тазаккур дод, ки истилоҳҳои «ҷинояткории муташаккил» вобаста ба вуқӯй пайвастанаш чунин маънидод шудааст:

- а) Ҷамъи ҷиноятҳои ба қайдгирифташуда дар вақту ҷои муайян аз тарафи гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ);
- б) Ҷамъи гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) ва аъзои он дар вақту ҷои муайян;
- в) Ташкили гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) ва фаъолияти ҷиноятии онҳо;
- г) Шакли (гурӯҳи муташаккил) фаъолияти ҷиноятӣ буда, хусусияти устувор дорад, роҳбарикунанда мебошад, асосҳои қасбӣ дошта, муҳофизат аз таъқиби ҳуқуқиро тавассути коррупсия восита менамояд [5].

Умуман «гурӯҳи муташаккили ҷинойӣ» чун созмон аз соҳтори муайян, ки таркиби он аз субъект ва объекти ҷиноят иборат аст ва дар ин самт баҳри анҷом додани фаъолияти муштарак амалҳои зиддиҳуқуқиро қасб менамоянд, фаҳмида мешавад.

Аз ин лиҳоз, Конвенсия аз як тараф сарчашмаи умумии эҳтиром ва риоя гардидани ҳуқуқ ва озодии инсон ба шумор равад, аз ҷониби дигар, ҳамчун маъҳази пешгирий ва мубориза бо коррупсия маънидод мегардад. Дар б. 1 м. 8 («Криминализатсияи коррупсия») Конвенсия ин нукта маҳсусан қайд шудааст.

Аз ҷумла, дар б.2 м. 9 гуфта шудааст, ки «Ҳар як давлат-иштирокӣ бо мақсади таъмини самараноки фаъолияти мақомоти пешгирий ва ошкор кардани коррупсия дар байни шахсони мансабдор ва татбиқи ҷазо барои он, инчунин зоҳир намудани монеа ба таъсири ҳаракатҳои ғайриқонунии онҳо ба ин мақомот бояд ба қадри кофӣ муҳайё намудани мустақилият тадбирҳо андешад».

Ҳамин тариқ, Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид бар зидди ҷиноятҳои муташаккили трансмилӣ ҳуҷҷатест, ки дар он ғояҳои асосии мубориза алайҳи ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта баррасӣ гаштааст, ҳамчун воситай муҳими ташвиқ ва тарғиби решакан намудани амсоли чунин зухуроти номатлуби ҷомеа маҳсуб мегардад.

Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид бар зидди ҷиноятҳои муташаккили трансмилӣ дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ оид ба мубориза бо коррупсия ва густариши ҷаҳонбинии зиддикоррупсионӣ моҳиятан ҳамчун ҳуҷҷати муҳим ҳисобида мешавад. Ҷо ҳеле, ки дар «Стратегияи мубориза бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2012» қайд шудааст: «Барои татбиқи амалии он созишиномаҳои дучониба ва бисёрҷониба ё шартномаҳо дар доираи ҳамкориҳои бевоситай байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баста мешаванд» [6].

Усулҳои пешгирий ва мубориза бо коррупсия дар «Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид бар зидди коррупсия», ки дар Конгресси СММ соли 2003 бо мақсади пешгирий ва мубориза алайҳи ҷиноятҳои коррупсионӣ ва дар ин замина

риояи қоида ва принсипҳои байналмилалӣ ба тавсив расидааст, баррасӣ шудааст [6].

Бояд тазаккур дод, ки кишвари сохибистиқлоли мо 25 сентябри соли 2006 ба «Конвенсияи Созмони Милали Муттахид бар зидди коррупсия» ҳамроҳ шуд, ки баҳри амалисозии он тадбирҳои судманд андешида шудаанд.

Конвенсияи мазкур аз 8 боб ва 71 м. иборат аст.

Аз чумла: дар пешгуфтори он ҳадафҳои асосии таҳия, ба тасвибрасӣ ва усуљҳои ба он ҳамроҳ шудан баррасӣ шудааст.

Инчунин эътибори хоса доштани як силсила расмиятҳои бисёртарафа оид ба пешгирий ва мубориза бо коррупсия ва дар ин замина густариши ҷаҳонбинии зидди коррупсионӣ дар ҳамин Конвенсия, ки мавзӯи мувофиқаи аъзо-давлатҳо қарор гирифтааст, қайд шудааст.

Аз чумла:

– Конвенсияи байниамерикои мубориза бар зидди коррупсия, ки Созмони давлатҳои Амрико 29 марта соли 1964 қабул намудааст;

– Конвенсия дар бораи мубориза бар зидди коррупсия, ки шахсони мансабдори ҷомеаҳои Евросиё, шахсони мансабдори Давлатҳои иштирокии Иттиҳоди Аврупо дар бар мегирад ва Шӯрои Иттиҳоди Аврупо 26 майи соли 1997 қабул кардааст;

– Конвенсия дар бораи мубориза бар зидди фурӯхташавии шахсони мансабдори ҳориҷӣ ҳангоми бастани аҳдои байналмилалии тичоратӣ, ки Созмони рушд ва ҳамкории иқтисодӣ 21 ноябрини соли 1997 қабул кардааст;

– Конвенсия дар бораи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои коррупсия, ки Кумитаи Вазирони Иттиҳоди Аврупо 27 январи соли 1999 қабул кардааст;

– Конвенсия дар бораи ҷавобгарии гражданию ҳукуқӣ барои коррупсия, ки Кумитаи Вазирони Иттиҳоди Аврупо 4 ноября соли 1999 қабул кардааст;

– Конвенсияи Иттиҳоди Африка дар бораи пешгирии коррупсия ва мубориза бар зидди он, ки аз ҷониби Сарони давлатҳо ва ҳукumatҳои Иттиҳоди Африка 12 июляи соли 2003 қабул гардидааст, бо миннатдорӣ ба маълумот гирифта ҳамзамон 29 сентябрини соли 2003 эътибор пайдо намудани Конвенсияи Созмони Милали Муттахид зидди ҷинояткории муташаккили трансмиллиро маъқул донистааст [6].

Паҳлӯҳои муҳим ва то андозае ба сиёсати давлат табдил ёфтани пешгирий ва мубориза бо коррупсия дар бобҳои Конвенсия ҷамъ оварда шудаанд.

Масалан, боби 2-юми Конвенсия ба масоили «Чораҳои пешгирии коррупсия» баҳшида шудааст, ки он аз м.5 оғоз ёфта, то м.14-ро фаро мегирад. Дар боби мазкур тадбирҳои бо самтҳои алоҳидай мубориза бо коррупсия муайян шудааст;

– «Сиёсат ва амалияи пешгирий ва муқобилат ба коррупсия» (м.5), ки бештар дар ин самт тарзу усул ва истифодаи воситаҳои мушаххаси мубориза бо коррупсия аз ҷониби соҳторҳои қудратии давлат баррасӣ шудааст.

– «Мақом ё мақомот оид ба пешгирий ва муқобилият ба коррупсия» (м.6), ки ба мавқеъ ва манзалати субъектони мубориза бо коррупсия, ки дар таъсис ва назорати ин самт асос ва принсипҳои низоми қонунгузории давлатҳои аъзои Конвенсия афзалиятноканд, баҳшида шудааст.

Ҳасанов Ш.Қ. Стандартҳои байналмилалии тарбияи ташаккули ҷаҳонбинии зиддикоррупсионӣ барои воридшавӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ

– «Бахши оммавӣ» (м.7), дар ин бахш зарурати риояи принципҳои асосии низоми ҳуқуқӣ, аз ҷумла танзими ҷараёни ба кор қабулкунӣ, интихоб, адои хизмат, болоравӣ дар хизмат ва баромадан ба истеъфоро барои хизматчиёни гражданий ва дар ҳолатҳои зарурӣ дигар шахсони ба чунин вазифаҳои оммавӣ интихобнашавандаро, ки бояд аъзо -давлат таъсис дихад, дастгирӣ намояд ва таҳқим бахшад, баррасӣ шудааст.

– «Кодексҳои рафттори шахсони мансабдори оммавӣ» (м.8), ки ба масоили пешбуруди фаъолияти хизматии шахсони мансабдор, ки мақсади ташкили дурустӣ хизмати давлатӣ тариқи институтионалӣ ба тасвив расонидани Кодекси одоби хизматиро тақозо менамояд, ба татбиқи усулҳои он бахшида шудааст. Ба ин иқдом бояд зери таъсири «Кодекси байналмилалии рафттори шахсони мансабдори давлатӣ», ки тибқи Қарори 51/59 Ассамблеяи Генералии СММ аз 12 декабря соли 1996 ба тасвив расидааст, эътибор додан лозим аст.

Бояд тазаккур дод, ки дар доираи пешгирий ва мубориза бо коррупсия аз ҷониби аъзо-давлатҳои Конвенсия андешидани маҷмӯи тадбирҳои зарурӣ ва тақвият бахшидан ба самаранокии он моддаҳои зерин тавсия шудааст, «Харидҳои оммавӣ ва идораи маблағҳои оммавӣ» (м.9), «Ҳисоботдиҳии оммавӣ м.10.), «Чораҳо нисбат ба мақомоти судӣ ва мақомоти прокуратура» (м.11), «Бахши ҳусусӣ» (м.12). Моддаи 6 Конвенсия доира ва мақоми субъектони пешгирий ва мубориза бо коррупсияро дар мисоли мақомоти қудратӣ ва маҳсуси салоҳиятдор, ки фаъолияти пурсамарро бояд таъмин намояд, пешбинӣ намудааст.

Баҳри комёб гаштан ба самаранокии фаъолияти мақомоти давлатии мубориза бо коррупсия ташкилотҳои ҷамъиятӣ нақши муҳим мебозанд, ки аз ҷониби давлат дар фазои ҳамоҳангозии фароҳам овардани имконият ва шароити мусоид баҳри иштироки созмонҳои ҷамъиятӣ ба ҳайси субъекти мубориза бо коррупсия ва тарзу усулҳои ширкати онҳо ба таври муфассал дар м. 13 Конвенсия оварда шудааст. Тадбирҳо оид ба пешгирий ва назорату сарфакории асъор нисбат ба фаъолияти бонкӣ ва муассисаҳои гайрибонкӣ, аз ҷумла аз ҷониби шахсони вοкей ва ҳусусӣ, ки ба таври расмӣ ва гайрирасмӣ, хизматрасонӣ анҷом дода мешавад, дар ин самт андешидани ҷораҳоро м.14 тақозо менамояд.

Боби 3. Конвенсия бошад, ба «Криминализатсия ва фаъолият оид ба ҳифзи ҳуқуқ» ки аз м.15 то м.42-ро дар бар мегирад, бахшида шудааст. Дар ин боб Конвенсия қоидаҳоеро муқаррар намудааст, ки онҳо мансуби ҷиноятҳои коррупсионӣ мебошанд.

Дар бобҳои бοқимондаи Конвенсия масоили муҳталиф аз ҷумла доир ба қабули санадҳои меъёри-ҳуқуқӣ ва ҳамзамон андешидани тадбирҳои ташкили-ҳуқуқии пешгирий ва мубориза бо коррупсияро, ки аз ҷониби аъзо-давлатҳо бояд сурат гирад, гирд оварда шуданд.

Бояд тазаккур дод, ки дар соҳаи ҳамкориҳои байналмилалӣ ва дар доираи ёрии ҳуқуқии байниҳамдигарӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокӣ ва аъзои силсилаи созишномаҳои байналмилалӣ, байнидавлатӣ ва байниҳуқуматӣ мебошад, ки меъёрҳои он дар қисми таҳия ва ирсоли ҳучҷатҳо, гузаронидани кофтуков, мусодира, ирсол ва додани далелҳои шайъӣ, гузаронидани экспертиза, пурсиши айбдоршаванда, шоҳидон, экспертиҳо, оғоз кардани

парвандахои чиноятӣ, кофтуков ва супоридани (экстрадитсия) шахсоне, ки чиноят содир кардаанд, ҳамзамон ба чиноятҳои коррупсионӣ низ татбиқ мегардад.

Амсоли чунин расмиятхое, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳи сентябрி соли 2003 ба он ҳамроҳ гаштааст, «Нақшай Истанбулии мубориза бо коррупсия барои мамлакатҳои дорои иқтисодиёти давраи гузариш» маҳсуб аст. Яке аз шартҳои татбиқи Нақшай амалиёти Истанбулӣ, мутобиқат намудани асосҳои қонунгузорию ҳукуқӣ ва институтионалии мубориза бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Инчунин таъкид шудааст, ки дар ин самт Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба вазъи асосии қонунгузорию ҳукуқӣ ва институтионалии худ оид ба мубориза бо коррупсия ҳисбот манзур дошта ва тавсияҳои пешниҳод намудаи Ташкилоти Ҳамкориҳои Иқтисодӣ ва Рушдро (ТҲИР) бо муваффақият амалӣ месозад [6].

Баҳри татбиқи тавсияҳо зарур аст, ки тадбирҳои зерин андешида шаванд.

– «Тасдиқи Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид бар зидди коррупсия аз 31 октябрини соли 2003 таъмин карда шавад;

– созишномаҳои байналмилалӣ оид ба мубориза бо коррупсия барои мувофиқи мақсад будани ҳамроҳшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсияи Шӯрои Аврупо дар бораи масъулияти гражданию ҳукуқӣ барои коррупсия (Страсбург, 4 ноябрини соли 1999), Конвенсияи Ташкилоти Ҳамкориҳои Иқтисодӣ ва Рушд оид ба мубориза бо тибқи пора ҳаридани шахсони мансабдори давлатҳои ҳориҷӣ ҳангоми гузаронидани амалиёти байналмилалии мансабӣ (Истанбул, 21 ноябрини соли 1997) ва гайра мавриди омӯзиши қарор дода шавад;

– оид ба шартнома ва созишномаҳои байнидавлатӣ, байниҳукуматӣ ва байниидоравӣ бо мамлакатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) ва ҳориҷи дур дар бораи ёрии ҳукуқӣ ва додугирифти чинояткорон корҳо доир гардад» [6].

Инчунин дар ин самт андешидани тадбирҳои судманд оид ба расонидани ёрӣ ба мақомоти ҳифзи ҳукуқ, бозомӯзӣ ва такмили ихтиноси хизматчиёни давлатӣ ва мақомоти зиддикоррупсияни, дар доираи ҷалби мутахассисон аз давлатҳои ҳориҷа ба роҳ мондани ҳамкориҳо, баҳшида дар мавзӯи коррупсия гузаронидани конфронт, семинар, тренингҳои ватанӣ ва байналмилалӣ ва мониторингҳо оид ба иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалӣ ва г. тақозои замон аст, таъкид шудааст.

Ҳӯҷҷатҳои мазкур ҳамчун воситаи муҳими муфид ва манбаи иттилоот оид ба стандартҳои байналмилалии пешгирий ва мубориза бо коррупсия арзёбӣ гардад, аз ҷониби дигар ҳамчун роҳнамои фаъолияти ҳайати кормандони мақомоти Агентии мубориза бо коррупсия ва дигар идораю ташкилотҳои давлатӣ ва ҷамъияти маҳсуб аст;

– омӯзиши меъёр ва принципҳои стандартҳои ҳукуқи байналмилалӣ ва пахлӯҳои он ҳамчун воситаи инкишофи маҳорат ва малакаи касбии мутахассисони ин самти фаъолият истифода мешавад;

– донистани санадҳои ҳукуқии байналмилалӣ оид ба пешгирий ва мубориза бо коррупсия зарур ва муҳим аст. Зоро ин расмиятҳо ҳамчун роҳнамои фаъолияти кормандони мақомоти мубориза бо коррупсия дар соҳаи ҳукуқи

Ҳасанов Ш.Қ. Стандартҳои байналмилалии тарбияи ташаккули ҷаҳонбинии зиддикоррупсионӣ барои воридшавӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ

инсон, ба тақвият бахшидани фаъолияти пурсамари онҳо таъсири мусбат мерасонад;

– санадҳои меъёрии байналмилалии мубориза бо коррупсия таҳкурсӣ ва манбаи асосии ташаккули эҳтиром ва қадр намудани ҳуқуқҳои асосии инсон аз ҷониби мақомотҳои давлатӣ ва масъулони ин соҳаи фаъолият ба шумор меравад;

– омӯзиши санадҳои меъёри ҳуқуқии байналхалқии мубориза бо коррупсия, яке аз омилҳои рушди шаҳс дар соҳаи ҳуқуқи инсон ба шумор меравад ва асоси фаъолияти ҳар як аъзои ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд бошад.

Аз ин лиҳоз, Ҷӯтибор додан ба ҷанбаҳои муфиди ин санадҳои байналмилалии мубориза бо коррупсия вазифаи ҳар як аъзо - давлат бояд бошад ва дар ин замина андешидани ҷораҳои мушаҳҳаси тарбиявӣ - тарбияи ҷаҳонбинии зиддикоррупсионӣ тақозои замон аст.

Бояд тазаккур дод, ки тадбирҳои муҳим ва таҳқими усулҳои мубориза бо коррупсия дар санадҳои дигари байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст, ки дар аксари онҳо қишвари соҳибистиколи мо ба ҳайси яке аз аъзо – давлатҳо ба ин ҳучҷатҳо шомил гардидааст.

Калидвозжа: ҷаҳонбинии зиддикоррупсионӣ, коррупсия, ҷомеаи шаҳрвандӣ, иқтисодиёти зеринардагӣ, ҷиноятҳои иқтисодӣ, ҳуқуқ, ҷиноятҳои коррупсионӣ

Пайнавииш:

1. Халифаев, Маризо Ниёзович. Ҳамоҳангози сиёсати зиддикоррупсионӣ. Прокуратураи Тоҷикистон 80 сол. –Душанбе: Сарпараст, 2004. -199с.
2. Маърӯзаи миллӣ оид ба ҷараёни татбиқи паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон. –Душанбе, 2008.
3. Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид бар зидди ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ аз 15 ноябрини соли 2000.
4. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ: зери таҳрири Академики АИ ҶТ Махмудов М.А. – Душанбе: Нашироёти «ЭР-граф», 2004. -543с.
5. Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид бар зидди коррупсия аз 31 октябрини соли 2003, бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 16.04.2008 с. №952 ратификатсия карда шудааст.
6. Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции. Нью-Йорк, ООН, 2004. -с.6.
7. Стратегияи мубориза бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008 - 2012.

Reference Literature

1. Khalifayev M.N. Coordination of Anticorruption Policy. Procurator's Office of Tajikistan Republic – 80 years. –Dushanbe: Sarparast, 2004. -199pp.
2. National Report on Realization of the International Pact on Civil and Political Rights. – Dushanbe, 2008.
3. UNO Convention versus Transnational Organized Crime from November 15, 2000
4. The Dictionary of Juridical Terms. Under the editorship of Dr. of Law, Professor, academician of RT AS Makhsudov M.A. –Dushanbe: “Er-Grif” publishing-house, 2004. – p.543.

5. *UNO Convention versus Corruption from 31.10.2003 ratified by RT Majlisi Oli (upper chamber of the National Council) Majlisi Namoyandagon resolution (law chamber of representatives) from 16.04.2008, #952.*
6. *UNO Convention versus Corruption. New-York, UNO, 2004, p.6.*
7. *The Strategy of Combat against Corruption in Tajikistan Republic for 2008-2012. – Dushanbe, 2008, p.27.*

Международные стандарты антикоррупционных действий и их роль в снижении уровня коррупции и теневой экономики в условиях глобализации

Ключевые слова: коррупция, социальное сопротивление, теневая экономика, экономика преступления, право, коррупционное поведение

В статье рассматриваются содержание и формы международных стандартов антикоррупционных действий, и их роль в снижении уровня коррупции и теневой экономики в условиях глобализации. Обосновываются методы и формы сочетания национальных и международных стандартов антикоррупционных действий в системе антикоррупционных стратегий и политики государства.

International Standards of Anticorruption Actions and their Role in Corruption Level Reduction and Shadow Economy under the Conditions of Globalization

Key words: corruption, social resistance, shadow economy, economy crime, law, corruptive behavior

The article dwells on the context and forms of international standards of anticorruption actions and their role in a reduction of corruption level and shadow economy under the conditions of globalization. Methods and forms of combining national and international standards of anticorruption actions in the system of anticorruption strategies and state policy are well-grounded.

Роҷеъ ба муаллиф:

Ҳасанов Шарифхӯҷа Қозиевич, номзади илмҳои ҳуқуқ, доцент, докторант кафедраи назарияи иқтисоди Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон, e-mail: Sharifjon-8989@mail.ru

Сведения об авторе:

Ҳасанов Шарифхуджса Қазиевич, кандидат юридических наук, доцент, докторант кафедры экономической теории Института финансов и экономики Таджикистана, e-mail: Sharifjon-8989@mail.ru

Information about the author:

Hasanov Sharifkhujja Kozievich, Candidate of Law, Associate Professor, doctoral student in economic theory, Institute of Finances and Economy of Tajikistan, e-mail: Sharifjon-8989@mail.ru